

## Такризи

муқарризи расмӣ Хочаев Курбон Тоирович ба диссертатсияи номзадии  
Хоҷазода Гулҷаҳон Ҷаҳфар дар мавзуи “**Оғози эҳёи Аҷам ва нақши он**  
**дар рушди педагогикаи миллии ҳалқи тоҷик ( асрҳои 1X – X1)**” барои  
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01  
– педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

**1. Моҳият ва мубрамияти мавзуъ.** Дар таърихи педагогикаи  
ориёtabорон осори ғановатманди давраи Эҳёи Аҷам нақши бориз дорад. Дар  
ин давраи хумоюнфар рушди афкори илмию фалсафӣ, риёзиву ҳандаса,  
таъриху ҷуғрофиё ва фарҳанггу инсоншиносӣ дар сар то сари Ҳовару Боҳтар  
беназир будааст. Дар ин асрҳо ҳазинаи таъриху фарҳангии ниёгон аз оғоз  
бозгӯ ва таҷдид гардидааст. Дар ҳамин росто масоили таълиму тарбия ва  
ташаккулу камолоти бани одамӣ низ меҳвари асосии ахли фазлу хирад ва  
чомеа ба шумор мерафтааст. Улуми инсоншиносӣ, баҳусус, педагогикаи  
миллӣ дар ҳамин давра бунёд ва бунлоди хешро гузошта, дар асрҳои  
минбаъда таъсири хешро дар осори мутафаккирон муњакис гардонидааст.

Аз ин лиҳоз, мавзуи матраҳгардидаи диссертант мубрам ва дорои  
аҳамияти волои тарбиявӣ мебошад.

**2. Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ.** Равшан аст, ки оид ба давраҳои эҳёи  
педагогикаи тоҷик пажуҳишҳои зиёде ба анҷом расида ва ағлаби паҳлӯҳои  
муҳимми он ҳаллу фасли хешро дарёфта, дар рушди таълиму тарбия саҳми  
босазое гузоштаанд. Диссертант ба дараҷаи дарку фаҳмиши хеш осори  
фарҳангии ин давраро табақабандӣ ва аз ҷиҳати мазмуну муҳтаво ба чор  
гурӯҳ ҷудо намуда, оиди ҳар як гурӯҳ фикру андешаҳои хешро баён  
доштааст, ки қисми муҳимми диссертатсия мебошад. Муҳакқиқ барҳақ зикр  
менамояд, ки бо вуҷуди корҳои ба анҷомрасидаи олимони ватанӣ ва ҳориҷӣ,  
ҳанӯз ҳам дар илми педагогикаи мусоири ватанӣ масоили ҳалталаб оид ба  
проблемаҳои таълиму тарбияи миллӣ бо истифода аз анъанаҳои педагогии  
даврони Эҳёи Аҷам ба мушоҳида мерасанд.

**3. Навғонии илмии таҳқиқот.** Диссертант дар пажуҳиши хеш навғониҳои  
зайлро басо мухим мешуморад:

- моҳияти осори Эҳёи Аҷам на танҳо дар бахши фарҳангӣ моддиву  
маънавӣ, балки бо рабти педагогикаи миллӣ тақвият ёфта, заминаҳои  
бостоние, ки барои ташаккул ва рушди педагогикаи миллӣ мусоидат  
намудаанд, амиқ гардидаанд;

- дар ин давра чонибдорӣ ва ғамхориҳои давлати Сомониён оид ба эҳё ва рушди тамаддуни ориёни бостонӣ, суннатҳои волои он таваҷҷуҳӣ бештаре зоҳир гардида, аз он ҷумла, рушду нумуи тарбияи маънавии ҷомеа дар мадди аввал гузошта шудааст.

- арзёбии масоили тадрис ва парвариши миллӣ дар тадқиқоти муосири педагогӣ вобаста ба оғози Эҳёи Аҷам сурат гирифта, барои дурнамои рушди таҳқиқот дар ин самт пешниҳодҳои мушаҳҳас муаррифи гардидаанд;

- вобаста ба проблемаҳои таълиму тарбияи миллӣ дар осори бадеии давраи ибтидоии Эҳёи Аҷам, инчунин дар таълимоти илмӣ – фалсафии мутафаккирони ин давра сарчашмаҳои нав ва таҳқиқоти муосир ба арсаи таҳқиқи илмӣ ворид шудаанд;

- моҳияти педагогикаи миллии ҳалқи тоҷик дар даврони ибтидоии Эҳёи Аҷам барои кишвари муосири мо, ки рушди давлатдории миллиро пеш гирифтааст, равshan карда шуда, арзишҳои мушаҳҳаси педагогикаи миллии он даврон барои истифода дар тарбияи миллии насли наврас ва узвияти ҷомеа дар замони муосир роҳандозӣ гардидааст.

#### 4. Нукоти ба ҳимояи пешниҳодшаванда

1. Зуҳури Эҳёи Аҷам бозгӯйи мардуми ориётабори Ҳуросону Мовароуннаҳро ба анъана ва суннатҳои бостонию тоисломии худ ва дар ин асос ноил гардидан ба рушди собиқаро дар ҳама самтҳо, баҳусус, ҳикмат ва таълиму тарбия бо такя ба арзишҳои миллӣ дар асрҳои 1Х – X1 таъмин намуд. Эҳёи Аҷам эҳёи орзуву ормонҳо ва арзишҳои таълиму тарбиявии бостониву тоисломӣ мебошад, ки дар давраи хеле тӯлонии таъриҳӣ миёни ҳалқҳои ориёӣ маҳфуз буданд.

2. Дар давраи ҳукмронии сулолаи Сомониён густариш ва рушди фарҳангӣ, забони адабии дарӣ ба анҷом расида, адабиёти ҳаттии тоҷикӣ – форсӣ ташаккул ёфт, ки як заминаи бузурге барои эҳё ва рушди педагогикаи миллии ҳалқи тоҷик гардид. Давлати Сомониён аз ҷиҳати таъсиси мадорис ва кутубхона, ҷонибдории аҳли илму адаб ба яке аз бузургтарин ва муқаддамтарин давлатҳои онвақтаи олам табдил ёфта, барои расидан ба аҳдофи неки давлатдорӣ, пешрафти фарҳангу маорифи давр ба омӯзиш ва такмили расму суннатҳои ориёӣ ва омезиши онҳо бо анъанаҳои исломӣ ва тарбияи маънавии мардум машгул гардиданд. Ин ҳама омилҳо ташаккули педагогикаи миллиро дар асрҳои 1Х – X1 таъмин намуданд.

3. Бозгӯ ва ҳаллу фасл намудани фарҳангу ҳикмати давраи Эҳё дар рушди масоили таълим ва тарбияи миллӣ дар таҳқиқоти муосири педагогӣ дар чунин шакл ба назар мерасад: пажуҳише, ки дар маҷмуъ доир ба таърихи фарҳанг, адабиёт ва илми он давра, аз ҷумла педагогика баҳшида шудаанд, таҳқиқот оид ба педагогикаи аҳди Сомониён ва асрҳои 1X – X1 ва дар бораи намояндагони алоҳидаи адабиёт ва илму ҳикмати ин давронро арзёбӣ менамоянд.

4. Мутафаккирони давраи ибтидоии Эҳёи Аҷам барои тарбияи ҳамзамонони худ ҳамосаҳои давраи бостонро эҳё намуда, як ҳазинаи дидактикиеро фароҳам овардаанд, ки ба бозгӯ ва ташаккули минбаъдаи афкори педагогии миллии тоҷикон ҷун замина хидмат намуд. Дар осори пандомӯзу ахлоқии мутафаккирони ин асрҳо тарбияи ҳулқи нек, саодат, озодии инсон ва дигар фазилатҳои волои инсонӣ нақши бориз дорад.

5. Баррасии афкори педагогии ин давра субит менамояд, ки ин ҳазинаи фарҳангӣ барои эҳёи маънавият, озодӣ, ҷавонмардӣ, ки таъриҳ андар иқтидори зеҳни мардуми тоҷик вучуд доранд, мусоидат меқунад. Аз ин рӯ, таълим дар давраи муосир бояд ба манфиати такомули шахсият равона шуда, гояҳои муқаддамонаи педагогии ниёғон эҳё ва дар педагогикаи муосири миллӣ ҳаматарафа ҳаллу фасл гардад.

## 5. Муҳтавои асосии диссертатсия

Диссертатсия бидуни муқаддима ва таркибу ҷузъу томи он аз ду бобу шаш зерfasl, ҳулосаҳо, тавсияҳо ва rӯйихати адабиётҳои истифодашуда бо 211номгӯй иборат буда, матни он дар ҳаҷми 169 саҳифа пешниҳод гардидааст.

Муҳаққик то дараҷаи дарку фаҳмиши хеш кӯшиш ба ҳарҷ додааст, ки дар ин фаслу зерfaslҳо таърихи афкори педагогии мардуми Аҷамро аз оғоз арзёбӣ намояд. Мақсаду моҳияти пажуҳиш, вазоиф ва фарзияҳо, асосҳои назарӣ ва амалий, методологӣ, пойгоҳи он, навғонии илмӣ ва амалии таҳқиқот, нукоти асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаб, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои тадқиқоти диссертационӣ, соҳтор ва ҳаҷми он баррасӣ гардидааст.

Аз натиҷа ва ҳулосаҳои муҳаққик бармеояд, ки маводи пажуҳиш имкон дорад дар раванди таҳқиқи минбаъдаи мероси педагогии даврони Эҳёи Аҷам ва таълифи корҳои илмӣ кӯмак расонад. Инчунин, мавод ва натиҷаҳои тадқиқоти диссертациониро ҳангоми таълиф ва тадвини китобҳои дарсӣ,

воситаҳои таълимӣ, курси лексияҳо ва маводи семинарӣ ба муҳассилон аз фунуни педагогика ва таърихи он, фарҳангшиносӣ ва адабиёт мавриди истифода қарор додан имконпазир аст.

**Дар хуласаҳо ва натиҷагириҳои бобҳои якуму дувум муҳаққиқ бар ин ақида аст, ки:**

- бозгӯ ва мавриди пажуҳиш қарор додани маъхазҳои давраи Эҳё ба решашои таъриҳӣ ва давраҳои сарнавиштсози гузаштаи худ барои ҳар як ҳалқи бофарҳанг ва бомаърифат, камоли маърифат ва арҷузорӣ ба ин мерос ёдрас мешавад ва ин имконият медиҳад, ки барои бунёди имрӯзу фардои ҷомеа муфид бошад;
- маводи пажуҳиш дар ташаккули насли наврас бахри ватанпарварӣ, дӯст доштани марзу буми он, таъриху фарҳанги он басо судманд арзёбӣ мегардад;
- ғояҳои пешниҳодгардида имконият дорад барои устодону муҳассилини макотиби ҳамагонӣ ва олии қасбӣ андешаҳои ҷолиби фарҳангӣ ато намояд ва бад – ин васила мақсади асосии раванди таълимию педагогӣ – рушди қобилияти худомӯзӣ ва худинкишофёбии шогирдон ба бор ояд, инсони соҳибмаърифат дар ҷомеаи муосири тоҷик, ки эҳёи давлатдории миллии ҳудро сипарӣ менамояд, ташаккул ва рушд ёбад;
- мутафаккирони давраи Эҳё барои таълиму тарбияи ҳамватанони худ ҳамосаҳои қадимиро бозгӯ намуда, дар ташаккули минбаъдаи афкори педагогии миллии тоҷикон хидмати бузургеро анҷом додаанд;
- баррасии афкори педагогикии миллии даврони Эҳё собит менамояд, ки мақсади стратегии рушди низоми таълим бояд аз таҷдиди категорияҳои фалсафию ахлоқии маънавият, озодӣ, ҷавонмардӣ, ки таъриҳан дар иқтидори зеҳни ҳалқи тоҷик фароҳам омадаанд, сиришту сарнавишти ҳалқи тоҷикро муайян ва музайян мекунанд. Бино бар ин, дар даврони муосир бояд ба ташаккули шаҳсият бештар таваҷҷуҳ намуда, ғояҳои педагогии ниёғони мо бозгӯ ва дар педагогикии навини миллӣ ворид гардад.

Ба диссертасияи номзадии Ҳоҷазода Гулҷаҳон Ҷаҳфар дар маҷмуъ тарики мусбат арзёбӣ намуда, дар радифи он баъзе норасоиҳои ҷузъиро бояд зикр намуд:

1. Муҳаққиқ зимни таҳлилу таҳқиқи афкори педагогӣ баъзан аз мавзуи матраҳгардида ва ҳадафи асосӣ ба канор меравад ва ба таҳлилҳои филологӣ мегузараад. Масалан, аз саҳифаи 16 то 23 ҳамин ҳолатро мушоҳида мекунем.

2. Дар диссертатсия иқтибосҳои бешуморе оварда мешаванд, vale фикру андешаи хулосавии муҳакқиқ зикр нагардидааст. Ва ё баръкс, боист фикру андешаи пажуҳонда бо овардани иқтибос хулоса ва ҷамъбаст гардад. Ин ҳолатҳо низ ба мушоҳида намерасанд.
3. Он натиҷагирий, хулоса ва ҷавҳару моҳияти диссертатсия, ки дар пасманзари ҳар як боб дарҷ гардидааст, дар қисматҳои лозимии автореферат мавриди истифода қарор нағирифтааст.
4. Дар хулосаҳо фикру андеша ва дастурҳои муҳакқиқ муфассал, vale мушаххас нест. Пажуҳиши илмӣ мушаххасбаёниро тақозо дорад.
5. Матни диссертатсия ва автореферат таҳрирталаб аст. Боист чунин ҳуҷҷатҳои муҳим дақиқона ва боэҳтиётона анҷом пазирад.

Мусалламан, бояд зикр намуд, ки норасоиҳои зикргардида ҷузъӣ ва ислоҳпазир буда, ба ҳеч ваҷҳ арзиши диссертатсияро коста наҳоҳад кард. Арзиши илмӣ ва сатҳи пажуҳиши рисолаи тадқиқотии анҷомпазируфта арзанда буда, муҳиммият ва судмандии рисола, навғониҳо, дастовардҳо ва дастуру пешниҳодҳои онро собит ҳоҳад кард.

Диссертатсия комилан ҷавобгӯйи талаботи Комиссияи олии аттестаціонӣ дар назди дастгоҳи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, муаллифи он Ҳоҷазода Гулҷаҳон Ҷаҳфар сазовори унвони номзади улуми педагогӣ оид ба ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мебошад.

Доктори улуми педагогӣ, профессори кафедраи педагогика ва психологии

Хочаев Курбон

Тоирович

Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон

Суроғаи шахсӣ: Хиёбони Б. Ғафуров

46/3 ҳуҷраи 26; тел: 918-66-47-08.

5.08.2025

Суроға: Хиёбони Борбад, 48\5, 734055

(99237) 234-88- 00; 234-88-02.

Имзои Хочаев К.Т.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои маҳсуси ДБССТ



Хочаев Шуҳрат